

ВАРАҶАИ ИТТИЛОТӢ

Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо ба ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав оиди давраи идоракунии барнома дарсҳои омӯзишӣ мегузарад

Бишкек, 12 ноябри с. 2014. - Ташкилоти ғайритиҷоратии Фонди Cesvi ва Клуби хизмати Бишкек аз 10 –ум то 14 – уми ноябр дарсҳои омӯзишӣ «Идоракунии доираи барнома ва ҳамкорӣ бо донорҳои байналхалқӣ» дар Бишкек мегузаронанд. Барномаи панҷрӯза дар чаҳорҷӯбаи лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо “Хунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгирии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат” амалӣ мегардад. Дар муддати панҷ рӯзи омӯзиш ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ малакаю маҳорати худро дар роҳи идоракунии сайқал хоҳанд дод.

Мақсади асосии омӯзиш - таъсири амиқ ба суботи ташкилотҳои иштироккунанда, ва ҳамон замон, баланд бардоштани сатҳи рақобатнокии онҳо дар сахнаи ҷамъияти шаҳрвандии Қирғизистон мебошад. «Мо ба манфиатбарон аз осмон ситора ваъда намендиҳем – Елена Гариболди, корманди ташкилоти Cesvi, фикри худро ҳамин тавр баён кард – Мо ба шумоён усулҳои таҷрибавиеро дастрас карданӣ, ки дар ҳолати истифодаи дуруст ва муқаррашуда, дар ҳақиқатан қору фаъолияти харрӯза шуморо самаранок ва таъсирбахш мегардонад».

Дар охири курси омӯзишӣ иштирокчиён метавонанд бо истифода аз усулҳои байналхалқӣ лоиҳаҳои хурдро такмил намуда, ба амал оваранд, ва идора кунанд. Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав дар ин самт барои идоракунии бомуваффақият ва марҳалаҳои асосии он бо лавозимотҳои асосӣ таъмин карда мешаванд: банақшагирии стратегӣ, идентификация, тарҳи лоиҳа ва тасвия, ҷамъи мавод ва таҳлили ариза ба лоиҳаҳои пешниҳодӣ, иҷроиши лоиҳа ва баҳогузорӣ ба таъсири он. Омӯзиш бо дарсҳои таҷрибавӣ ва назариявӣ бонавбат гузаронида мешаванд, ки дар он тадқиқотҳои мавзӯии аниқ зери таҳлилу муҳокима қарор мегиранд.

Ин омӯзиш силсилае аз омӯзишҳои барои тақвияти вазифаи Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав ва зиёд намудани малакаи онҳо дар бахши хунармандӣ мебошад. Иштирокчиён усулҳои беҳтаркунии идоракунии, мустаҳкам намудани устуворнокии ташкилоти худро дар давраҳои гуногун имконияти омӯختан доранд. Лоиҳаи "Хунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгирии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат" дар давоми 2 сол татбиқ гардида, он дар чаҳорҷӯбаи барномаи Иттиҳоди Аврупо "Осиёи Марказӣ - Инвест" маблағгузорӣ мегардад ва ба ҳамкориҳои байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар рушди соҳибкориҳои миёна, махсусан дар бахши хунармандӣ, вусъат мебахшад.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ ба Марко Алфиери, Роҳбари барномаи Cesvi (marcoalfieri@cesvi-overseas.org) ё Элвира Карипова, Роҳбари барномаи Клуби хизмати Бишкек (elvira@bdk.kg) муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Ташкилоти Cesvi дар

Тоҷикистон

кӯч. Фирдавсӣ 16

734003, Душанбе

Тел: (+992 37) 224 67 28

e-mail:

tajikistan@cesvi-overseas.org

www.cesvi.eu



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Аҳмадов, хонаи 74

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24

Факс: (+992 37) 221 43 21

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҷамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамалик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.



PromoFirenze, Шўъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии
Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Италия
Тел. +39 055 267141
e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it
www.promofirenze.it



Клуби Хизмати Бишкек
кўч. Чуй 245/1, Бишкек, Қирғизистон
Тел: (+996 312) 93 55 81
e-mail: office@bdk.kg



АМСХМ ҚТ
к. Лоик Шерали, 3
Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003
Тел: (+992-44) 625-00-08
e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj
<https://www.facebook.com/namsb.tj>



Иттифоқи Хунарамандони Тоҷикистон
кўч. Айни. 15, Душанбе
Тел: +992 (917) 034349
e-mail: anisa.sabiri@gmail.com
<https://www.facebook.com/groups/154847428047837/>